

Чадвали мониторинги

ичрои қарорҳои протоколи чаласаи чаласаи ХХ Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бехтар намудани фазои сармоягузорӣ аз 12 феввали соли 2020, (тасдиқи протоколи чаласа аз 4 марти соли 2020, №22-3/114)

№	Мазмуни супоришҳои протоколӣ	Чараҳои иҷро
1.	<p>Вазоратҳои адлия, рушди иқтисод ва савдо, молия, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва Бонки миллии Тоҷикистон якҷо бо дигар вазорату идораҳо бо мақсади соддагардонии расмиёти соҳибкорӣ ва дар ин замина таъмини фазои мусоиди сармоягузорӣ, инчунин такмили заминаи қонунгузорӣ дар ин самт, корхоро оид ба ташаккули ҳукумати электронӣ ва роҳандозии иқтисодиёти рақамӣ дар ҷумҳурӣ тақвият</p>	<p><b>Вазорати адлия.</b> Нақшаи амал оид ба ҷорӣ намудани ҳукумати электронӣ таҳия карда шуда, он дар давраҳои кӯтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат амалӣ карда мешавад.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Бо мақсади такмили хизматрасониҳои давлатӣ ва ҷиҳати иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2011, таҳти №643 “Дар бораи Концепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар Вазорати адлия низоми электронии асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва Портали ҳуқуқӣ ҷорӣ шуда истодааст.</li> <li>➤ Лоихаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизматрасонии давлатӣ” таҳия ва ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид. Мақсади қонун аз баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ бо истифодаи васеи технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ, сатҳи сифат ва дастрас будани хизматҳое, ки ба шаҳрвандон ва ташкилотҳо расонида мешаванд, содда гардонидани қоидаҳо ва кам кардани мӯҳлатҳои хизматрасониҳо, инчунин коҳиш додани хароҷоти маъмурӣ, ки ба хизматрасониҳои давлатӣ мансубанд ва ташаккули низоми ягонаи табодули иттилоотӣ бо истифода аз захираҳои иттилоотии электронӣ ва пайвастшавии доимӣ ба низом ва шабакаҳои маҳдуди баҳисобгирии алоқаи ҳамаи истифодабарандагон иборат мебошад.</li> </ul> <p><b>Вазорати рушди иқтисод ва савдо.</b> Бо мақсади ташаккули ҳукумати электронӣ, сомонаи <a href="http://www.medt.tj">www.medt.tj</a> амал мекунад ва дар заминаи сомонаи мазкур барои дастгоҳи марказии вазорат почтаи электронӣ кушода шудааст, ки он барои татбиқи иҷрои талаботи ҳукумати электронӣ ва сифатнок ба роҳ мондани маълумотҳо байни сохторҳои дастгоҳи марказии вазорат ва корхонаҳои зертобъ мусоидат намуда истодааст. Тавассути фаъолияти сомонаи мазкури вазорат “Ҳадамоти Онлайн” таъсис дода шуда, амалӣ гардида истодааст.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Санаи 6 феввали соли 2020 дар Вазорати рушди иқтисод ва савдо ҷиҳати иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2019, №642 «Дар бораи Концепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» чаласаи гурӯҳҳои кории идоракунанда ва</li> </ul>

бахшанд.

- техникӣ бо иштироки кормандони Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорату идораҳои дахлдор доир ба таҳияи лоиҳаи «Барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодиёти рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025» баргузор гардид.
- Бо мақсади татбиқи Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурӣ лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муайян намудани мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи иқтисоди рақамӣ” таҳия гардида, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 июни соли 2020, №370 тасдиқ карда шуд. Татбиқи муқаррароти Консепсияи мазкур, Барномаи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 амалӣ карда мешавад. Мақсади Барнома аз татбиқи амалии марҳилаи якуми Консепсияи иқтисоди рақамӣ таҳлил ва арзёбии ҳолати мавҷудаи экосистемаи иқтисоди рақамии кишвар, таҳкими асосҳои ғайрирақамӣ ва муайян намудани ташаббусҳои асосӣ иборат мебошад. Лоиҳаи барномаи мазкур таҳия гардида истодааст.
  - Инчунин лоиҳаи Фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тасдиқи Нақшаи амал оид ба заминагузори ҷиҳати қорӣ намудани ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мушовирони лоиҳаи «Мукамалгардонии идоракунии молияи давлатӣ» таҳия гардида, мавриди баррасии вазорату идораҳо қарор дорад.
- Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.** Аз ҷониби Агентии омор 31 намуди шакли ҳисоботи оморӣ пурра ба низоми электронӣ ворид карда шуда, хусусан дар соҳаи саноат раванди ҷамъоварии 3 намуди шаклҳои ҳисоботи оморӣ аз соҳибкорон бо усули электронӣ роҳандозӣ карда шуданд.
- Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.** Шартномаи хизматрасонӣ миёни Хадамоти гумрук ва ҶДММ ТАҚХ “Душанбе сити” оид ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ бо истифода аз воситаҳои пардохти электронӣ ба имзо расонида шуд;
- Дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон фаъолияти дидбонгоҳи гумрукии «Ёвон» ва дар шаҳри Ваҳдат фаъолияти дидбонгоҳи гумрукии “Ваҳдат” аз нав ба роҳ монда шуд;
  - Бақайдгирии рухсатномаҳо оид ба низомҳои гумрукии «коркард дар ҳудуди гумрукӣ», «коркард берун аз ҳудуди гумрукӣ» ва «коркард барои муомилоти озод», ба салоҳияти раёсатҳои минтақавии гумрукӣ вобаста карда шуд;
  - Ба Қоидаҳои гузаронидани амалиётҳои гумрукӣ ҳангоми нигахдории муваққатии мол тағйири иловаҳои ворид карда шуд;

- Дар давоми соли чорӣ дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2020, таҳти № 1678 ба Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, тағйиру иловаҳо ворид карда шуд;
- Тибқи тағйиру иловаҳои мазкур ба Кодекси гумрук боби нав бо номи "Танзимгари ваколатдори иқтисодӣ" ворид карда шуд;
- Рӯзи 25 ноябри соил 2020 тафсири илмии Кодекси гумрук муаррифӣ гардид.  
**Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон.** Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2014, №815 "Оид ба тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ" бо ташкилотҳои қарзӣ мунтазам ҷаласаҳои корӣ баргузор намуда, масъалаҳои ҷорӣ ва мушкилоти дар самти зиёд намудани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ мавҷударо муҳокима менамояд;
- Ба санаи 31 августи соли 2020 дар ҳаҷми 2 827,2 ҳазор адад кортҳои пардохтии бонкӣ ба муомилот бароварда шуд;
- Барои хизматрасонии дорандагони кортҳои пардохтии бонкӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар маҷмӯъ 1 119 адад банкомат ва 5 589 адад терминалҳои электронӣ насб карда шуд. Аз ин миқдор терминалҳои электронӣ, 1 889 адад дар нуқтаҳои пешниҳоди пули нақд ва 3 700 адад дар муассисаҳои савдою хизматрасонӣ насб карда шуд;
- Дар ин давра таносуби амалиётҳои нақдӣ ва ғайринақдӣ бо истифодаи воситаҳои электронии пардохтӣ 91,9 фоиз ба 8,1 фоизро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ амалиётҳои ғайринақдӣ 1,5 банди фоизӣ зиёд гардидааст;
- Бо мақсади зиёд намудани ҳиссаи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар муомилоти пулии кишвар бо иштироки масъулони Бонки миллии Тоҷикистон ва вазорату идораҳои дахлдор 9 маротиба ҷаласаҳои Гурӯҳи кории байниидоравӣ ташкил ва баргузор гардид;
- Айни замон пардохти як қатор хизматрасониҳои пулакии давлатӣ, аз ҷумла ҳаққи истифодаи қувваи барқ, об, хизматрасониҳои коммуналӣ, нақлиёти ҷамъиятӣ, бозрасии давлатии автомобилӣ, тандурустӣ, алоқаи телефони шаҳрӣ, хизматрасониҳои бахшҳои сабти асноди шаҳрвандӣ ва идораҳои нотариалии ш. Душанбе ва ноҳияҳои он, маблағҳои андоз ва дигар хизматрасониҳои давлатӣ тавассути воситаҳои электронии пардохтӣ ба таври ғайринақдӣ имконпазир гардидааст;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ташкилотҳои қарзӣ технологияҳои муосири хизматрасониҳои фосилавии бонкиро, аз қабилӣ бонкдории мобилӣ, Интернет-бонкинг, пардохтҳо тавассути QR-рамз ва маблағҳои электрониро бомуваффақият татбиқ намуда истодаанд;</li> <li>➤ Пешниҳоди “Cash back” ҷиҳати ҳавасманд гардонидани муштарӣён барои истифодаи пардохтҳои ғайринақдӣ фаъолна амалӣ шуда истодааст.</li> </ul> <p><b>Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.</b> Низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ “TFMIS” мавриди истифода қарор дорад. Ҳамаи амалиётҳои молиявии буҷети ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ тариқи ин низом роҳандозӣ гардида истодааст. Таҳияи буҷет бо усули “Аз боло ба поён”, Барномаи миёнамуҳлати хароҷоти давлатӣ, санҷиши пешакӣ ва маблағгузорӣ, банақшагирии хазинавӣ, баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисобот, амалиёти бонкии хазинадорӣ, маблағгузори мустақилонаи низоми худкори музди меҳнат ва хизматрасониҳои коммуналӣ ба роҳ монда шудаанд.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Дар таркиби КВД “МДАМББ” маркази тасдиқкунандаи имзои электронии рақамӣ фаъолият мекунад. Бо истифода аз сертификатҳои Маркази тасдиқкунандаи имзои электронии рақамии Вазорати молия 50 мақомоти давлатӣ пайваст гардида, гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ ба роҳ монда шудааст. Зиёда аз 120 вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дорандаи сертификати имзои электронӣ мебошанд</li> <li>➤ Дар КВД “МДАМББ” портали корпоративии утоқи шахсии электронӣ таъсис дода шудааст.</li> <li>➤ Дар самти ҷалб намудани сармояи берунӣ, ҷиҳати рақамикунони самтҳои мухталифи идоракунии давлатӣ, бо шарикони рушд ҳамкориро ба роҳ мондааст.</li> </ul>
2.	<p>Вазоратҳои адлия, энергетика ва захираҳои об, рушди иқтисод ва савдо, кумитаҳои давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, идораи замин</p>	<p><b>Вазорати адлия.</b> Вазорат дар доираи лоиҳаи Бонки умумиҷаҳонӣ “Баланд бардоштани рақобатнокии бахши хусусӣ” бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва Бонки миллии Тоҷикистон системаи иттилоотии Феҳристи ягонаи давлатии уҳдадорӣҳои гаравиро ҷорӣ намуд.</p> <p>То инҷониб 51 ташкилоти кредитӣ барои бақайдгирӣ дар низоми феҳристи ягона ба Вазорат муроҷиат кардааст, ки ба онҳо рақами баҳисобгирӣ (истифодабаранда) ва рамзи махфӣ дода шудааст.</p>

<p>ва геодезӣ, кумитаҳои андоз, меъморӣ ва сохтмон, Хадамоти гумрук, Бонки миллии Тоҷикистон, ШСХК “Барқи Тоҷик”, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо:</p> <p>- вобаста ба истифодаи самаранок ва татбиқи пурраи низоми автоматикунонидашудаи феҳристи электронии гарави амволи манқул ва ғайриманқул, расмиёти электронӣ дар доираи низомҳои “Равзанаи ягона” оид ба бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ, амволи ғайриманқул, иҷозат барои оғози корҳои сохтмонӣ, расмиёти содирот, воридот ва транзити молҳо,</p>	<p>Дар натиҷа, соҳиби рақами баҳисобгирӣ (истифодабаранда) ва рамз метавонад бақайдгирии гаравҳо ва ҷустуҷӯи маълумотро бевосита тариқи шабакаи интернет дар системаи иттилоотии Феҳристи ягонаи давлатии уҳдадорихоӣ гаравӣ анҷом диҳад.</p> <p><b>Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ.</b> Дар заминаи КВД “Бақайдгирии молу мулки ғайриманқул” низоми Равзанаи ягона дар тамоми манотиқи кишвар таъсис ва ҷаъолият карда истодааст;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Тартиби нави бақайдгирии ҳуқуқи истифодаи замин дар давоми 7 рӯз ба таври муқаррарӣ ва дар давоми 2 рӯз ба таври ғайрӣ анҷом меёбад;</li> <li>➤ Феҳристи электронии маълумот оид ба уҳдадори (гарав, қарз, маҳдудият) молу мулки ғайриманқул дар пойгоҳи маҳзани барномаи электронии Системаи худкори бақайдгирии молу мулки ғайриманқул дар Тоҷикистон таъсис дода шуда, дар сомонаи <a href="http://www.baqaydgiri.tj">www.baqaydgiri.tj</a> дар рӯзи 24/7 рӯз ройгон, мустақим дастраси ҳамаи шаҳрвандон гардонид шудааст;</li> <li>➤ Аз 4 март соли 2020 маҳзани электронии геопортал дар сомонаи <a href="http://www.geoportals.tj">www.geoportals.tj</a> дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба пуррагӣ ба истифода дода шудааст.</li> <li>➤ Аз 16 декабри соли 2019 ҷаъолияти Маркази “Равзанаи ягона” барои гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ дар соҳаи сохтмон тариқи рӯзи онлайн дар назди Сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе бомуваффақият ба роҳ монда шудааст. (<a href="http://www.memori.tj">www.memori.tj</a>)</li> </ul> <p><b>ШСХК “Барқи Тоҷик”.</b> Тибқи Фармоиши ШСХК «Барқи Тоҷик», №161 аз 25 декабри соли 2019 омода ва пешниҳоди шартҳои техникӣ барои пайвастишавӣ ба шабакаҳои барқӣ аз санаи 1 январи соли 2020 ба салоҳияти ҚСК «Шабакаҳои барқии шаҳри Душанбе» вогузор карда шуд, ки барои бо риояи талаботи Равзанаи ягона дар муҳлати муқарраршуда дар сомонаи <a href="http://dges.tj">http://dges.tj</a> дар рӯзи онлайн пешниҳод намудани шартҳои техникӣ замина фароҳам меорад.</p> <p>Иттилооти зарурӣ оид ба тартиб ва расмиёти гирифтани шартҳои техникӣ барои пайвастишавӣ ба шабакаҳои барқӣ дар сомонаи мазкур дастраси аҳоли мебошад. Баррасии ариза (дархост)-и шаҳрвандон, муроҷиати “Равзанаи ягона” барои пайвастишавии иншоотҳо ба шабакаҳои барқӣ ва пешниҳоди шартҳои техникӣ ба муроҷиаткунанда дар муҳлати на зиёда аз 10 рӯзи тақвимӣ таъмин карда мешавад.</p> <p><b>Кумитаи андоз.</b> Бо мақсади ройгон анҷом додани амалҳои бақайдгирии давлатии субъектҳои соҳибкорӣ ва содатар намудани ҷараёни бақайдгирии давлатӣ, тибқи қонунҳои</p>
--	--

<p>пайвастанавӣ ба шабакаҳои барқ тадбирҳои зарурӣ андешида, ҳар нимсола ба Ҳукумати мамлакат маълумот пешниҳод намоянд;</p>	<p>Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 02.01.2020, №1680 ва №1681) ба қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ” ва “Дар бораи бочи давлатӣ” тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. Бо мақсади кам намудани хароҷоти андозсупорандагон ҳангоми анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ ва барҳамдиҳии (қатъи) фаъолият ва сарфа намудани вақти онҳо иқтибос ва маълумотнома аз Феҳристи ягонаи давлатӣ ройгон дода мешавад;</p>
<p>- дастурамал ва номгӯи хизматрасониҳо, нархномаву маълумотномаҳои заруриро таҳия намуда, тавассути сомона ва дигар воситаҳои иттилоотӣ дар муҳлати кӯтоҳтарин ва мунтазам дастраси аҳоли ва соҳибкорон гардонанд.</p>	<p>➤ Тибқи тағйиру иловаҳо ба Қонуни мазкур, талабот оид ба пешниҳоди пардохтнома (квитансия) ҳангоми анҷом додани амалҳои бақайдгирии давлатӣ, бекор карда шуд ва дар натиҷа номгӯи ҳуҷҷатҳои барои анҷом додани амалҳои бақайдгирии давлатӣ пешниҳодшаванда 1 адад кам гардид. Аз 8 январи соли ҷорӣ то инҷониб аз ҷониби мақомоти андоз зиёда аз 26440 субъектҳои соҳибкорӣ ба қайди давлатӣ гирифта шудаанд;</p> <p>➤ Ҷиҳати таъмини татбиқи принципи «Равзанаи ягона» ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ додани рақами мушаххаси суғуртавӣ ва рамзи оморӣ тариқи речаи мустақим (онлайн) ба роҳ монда шудааст ва амали мазкур дар муҳлати як рӯзи корӣ анҷом дода мешавад. Тибқи маҳзани маълумоти Кумитаи андоз дар речаи мустақим ба 16120 субъектҳои соҳибкорӣ рақами мушаххаси суғуртавӣ ва рамзи оморӣ пешниҳод карда шудааст;</p> <p>➤ Ҷиҳати аз байн бурдани тартиби пешниҳоди эълومияҳои андоз дар ҳомили қоғазӣ ба раванди гузариши андозсупорандагон ба тартиби пешниҳоди электронии эълумияҳо тақвият бахшида шуда, (аз 13 майи соли ҷорӣ) ба даст овардани сертификати имзои электронии рақамӣ ҷиҳати дар шакли электронӣ пешниҳод намудани эълумияҳои андоз ройгон ба роҳ монда шуд. Дар айни замон зиёда аз 140,0 адад субъектҳои хоҷагидор эълумияҳои худро бо ин тартиб пешниҳод намуда, ин тамоюл афзоиш дорад;</p> <p>➤ Барои андозсупорандагоне, ки имконияти дастрасӣ ба интернет, ё имконият ва малакаи кофӣ ба тариқи электронӣ пешниҳод намудани эълумияҳои андозро надоранд, дар биноҳои нозиротҳои андози як қатор шахру ноҳияҳо утоқҳои алоҳида - терминалҳо ҷиҳати пешниҳоди эълумияҳо дар шакли электронӣ ҷудо ва бо компютерҳо мучахҳаз гардонидани шуда, дар онҳо мутахассисони мақомоти андоз ба андозсупорандагон кӯмак менамоянд;</p> <p>➤ Дар ҳамкорӣ бо ҚСП “Бонки байналмилалии Тоҷикистон” 200 адад пос-терминалҳои</p>

пардохти бонкӣ харидорӣ намуда, ба мақомти худудии андоз дастрас гардид. Тавассути пос-терминалҳои мазкур шахрвандон ва андозсупорандагон дар минтақаҳо метавонанд бе зарурати ташриф овардан ба нуқтаҳои хизматрасони бонкӣ андозҳои маҳаллиро бо истифода аз кортҳои бонкӣ ба таври ғайринақдӣ пардохт намоянд. Инчунин, терминалҳои мазкур бо барнома махсус мучаҳҳаз гардонида шуда, дар як вақт имконияти дар ду шакл амалнамудани ҳисоббаробаркуниҳо, аз ҷумла тавассути корт ва пешниҳоди расиди пардохтиро пешбанӣ менамояд;

- Кумитаи андоз дар ҳамкорӣ бо Бонки Ҷаҳонӣ бо мақсади тақвият бахшидан ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ва сарфа намудани вақт барои пардохти андозҳо, дар сомонаи худ шакли нави хизматрасониро чорӣ намудааст, ки бо истифода аз он шахрвандон ва андозсупорандагон имконият доранд бе ташриф овардан ба нуқтаҳои хизматрасонии “Амонатбонк” маблағи андоз аз объектҳои ғайриманкул, андози замин ва андоз аз воситаҳои нақлиётро бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ (“Visa”, “MasterCard” ва “Корти миллӣ”) пардохт намоянд. Дар баробари пардохти ғайринақдӣ маблағи андозҳои мазкур бо истифодаи кортҳои пардохти бонкӣ, тавассути сомонаи Кумитаи андоз хизматрасонии интернет-эквайринг чорӣ гардид. Тибқи маҳзани маълумотҳои Кумитаи андоз дар моҳҳои январ – ноябри соли 2020 бо ин тартиб зиёда аз 700 амалиёт (транзаксия) гузаронида шудааст;
- Кушодани суратҳисоби бонкӣ дар ташкилотҳои молиявии қарзӣ тариқи электронӣ ба роҳ монда шудааст;
- Бо 34 ташкилотҳои молиявии қарзӣ созишномаҳои ҳамкорӣ оид ба табодули электронии маълумот ба имзо расонида, тариқи электронӣ маълумотҳо пешниҳод ва қабул гардида истодааст. Хизматрасонии ба таври электронӣ кушодани суратҳисобҳои бонкӣ имконият фароҳам овардааст, ки шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ бе ташриф овардан ба мақомоти андоз мактуби ахборотӣ оид ба кушодани суратҳисоби бонкӣ дар шакли электронӣ дастрас гарданд;
- Ҷиҳати сода намудани раванди баргардонидани маблағи андоз аз арзиши иловашудаи пардохтгардида, модули нави хизматрасонӣ омода ва мавриди амал қарор шудааст, ки тибқи он пешниҳоди аризаи андозсупоранда ва хулосаи мақомоти андоз дар бораи баргардонидани маблағи андоз аз арзиши иловашуда дар шакли электронӣ ба роҳ монда шудааст;

- Шаҳрвандон ва андозсупорандагон метавонанд бо хизматрасониҳои (модулҳо) мазкур ва қонунгузории андоз бо истифода аз сомонаи расмии Кумитаи андоз ([www.andoz.tj](http://www.andoz.tj)) шинос шаванд. Сомона пайваста такмил дода шуда, дар он санадҳои меъёрии ҳуқуқии қонунгузории андоз ва номгӯи хизматрасониҳо ба андозсупорандагон ҷойгир карда шудааст;
- Бо мақсади бештар ва беҳтар намудани хизматрасониҳои электронӣ аз ҷониби Кумитаи андоз портали хизматрасониҳои электронӣ васеъ карда шуда, дар айни замон барои андозсупорандагон 40 номгӯи хизматрасониҳо ба роҳ монда шудааст, ки истифодаи онҳо барои иҷрои уҳдадориҳои андозӣ ва гузаштан ба стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ мусоидат менамояд;
- Бо мақсади ба танзим даровардани Феҳристи ягонаи давлатии объектҳои молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он Фармоиши муштараки Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ ва Кумитаи андоз ба имзо расонида шудааст. Барномаи имкон дод, ки Феҳристи ягонаи давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он дар шакли электронӣ ташкил карда шуда, тамоми маълумотҳо вобаста ба объектҳои молу мулк ва ҳуқуқҳо ба он дар як маҳзан ҷамъоварӣ карда шуда, байни ду мақомот мубодилаи маълумот дар шакли электронӣ амалӣ мешаванд. Ба санаи 01.12.2020 байни Кумитаи андоз ва Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ оид ба масъалаҳои бақайдгирии молу мулк маълумоти зиёда аз 185 ҳазор субъектҳои хоҷагидорӣ дар шакли электронӣ ба роҳ монда шудааст;
- Бо мақсади амалисозии самараноки самтҳои асосии Барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2020-2025 Нақшаи чорабиниҳо қабул карда шудааст, ки ҷиҳати гузариш ба модели технологияи рушди системаи мақомоти андоз, таъмини риояи мустақилонаи қонунгузории андоз, баланд бардоштани эътимоди аҳоли ба мақомоти давлатӣ ва тақвият бахшидан ба татбиқи иқтисодиёти рақамӣ мусоидат менамояд;
- Дар 11 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 970 адад мурочиатҳо тавассути почтаи электронии Кумитаи андоз «[info@andoz.tj](mailto:info@andoz.tj)» ворид гардида, ба ҳамаи онҳо тибқи тартиби муқарраршуда ҷавоб гардонида шудааст. Ҷиҳати дар шакли замонавӣ ба роҳ мондани саволу ҷавоб бо шаҳрвандон ва андозсупорандагон Тартиби пешниҳоди машварат дар низоми вақти мустақим (онлайн) бо истифодаи усули “ЧАТ” мавриди амал қарор дода шудааст;
- Дар давраи ташаккулёбии ҳукумати электронӣ Кумитаи андоз модули нави компютери



		<p>“Китобхонаи электрони Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро (<a href="http://lib.andoz.tj/">http://lib.andoz.tj/</a>) ташкил намуд, ки 24 соат дастраси тамоми кормандони мақомоти андоз ва андозсупорандагон мебошад.</p> <p><b>Кумитаи беҳатарии озуқаворӣ.</b> Ҷиҳати ҳамоҳанг намудани расмиёти маъмурии танзими савдои беруна дар доираи низоми “Равзанаи ягона” дар якҷоягӣ бо Ҳадамоти гумрук ва мутахассисони ширкати “Crown - Agent” барои дуруст ба роҳ мондани тартиби додани ҳуҷҷатҳои байторию фитосанитарӣ ва карантини растанӣ ҳангоми воридот ва содироти борҳои таҳти назоратӣ, низоми бизнес - протсес тартиб дода шудааст;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Корҳо ҷиҳати пурра намудани шакли ягонаи ариза, ба таври электронӣ (онлайн) тартиб додан, пешниҳод, таҳлилу баррасии ариза ва пардохти маблағи бози давлатӣ барои гирифтани иҷозатнома ба мутахассисон курсҳои омузишӣ гузаронида шуд;</li> <li>➤ Бо мақсади мавриди амал қарор додани талаботи низом дар нуқтаҳои сарҳадии зерҳадаф бо масъулин гуфтугузори судманд баргузор гардида корҳои амалӣ татбиқ шуда истодааст;</li> <li>➤ Дар доираи низоми Равзанаи ягона байни мақомоти давлатӣ тибқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи байторӣ”, “Карантин ва муҳофизати растанӣ”, стандарту талаботҳои Созмони умумиҷаҳонии солимии ҳайвонот, Созмони Умумиҷаҳонии Савдо, Созишномаи санитарӣ ва фитосанитарӣ (СФС), Конвенсияи байналмилалӣ карантин ва ҳифзи растаниҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф шудааст, бо мақсади содда намудани расмиёти савдо, беҳтар намудани ҳамкориҳои мутақобила байни мақомотҳои масъул дар танзими ғайритарифии савдои хориҷӣ чораҷӯӣ карда шуда истодааст.</li> </ul>
3.	<p>Вазоратҳои адлия, рушди иқтисод ва савдо, молия, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Бонки миллии Тоҷикистон - санадҳои меъёрии</p>	<p><b>Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ.</b> Кумита якҷо бо Қотиботи Шӯрои машваратӣ пешниҳодҳоро вобаста ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ” ва “Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд” таҳия намуда, тибқи тартиби муқарраргардида ба вазорату идораҳои дахлдор, аз ҷумла вазоратҳои адлия, рушди иқтисод ва савдо, молия, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия пешниҳод намуд.</p> <p>Айни замон тибқи ҳулосаҳои вазорату идораҳо санадҳо такмил дода шуда, барои баррасӣ ба Ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод карда мешаванд.</p>

<p>ҳуқуқии танзимкунандаи фаъолияти сармоягузорию, ки аз ҷониби гуруҳи кории байниидоравӣ таҳия карда шудаанд, якҷо бо тағйиру иловаҳо ба қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ” ва “Дар бораи ҷамъияти дорой масъулияти маҳдуд” тибқи тартиби муқарраргардида ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд;</p> <p>- ҷиҳати мукамал гардонидани заминаи қонунгузорию муфлисшавӣ (пардохтнопазирӣ) ва роҳандозии низомии муосири он, санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдорро тибқи таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ таҳия ва ба Ҳукумати кишвар манзур намоянд.</p>	<p>Тавре таҳлилҳо нишон медиҳанд, заминаи қонунгузорию фаъолияти сармоягузорӣ дар кишвар имрӯз аз нуқтаи назари таъмини сатҳи баланди шаффофияти идоракунии, маҳдуд будани ҳуқуқҳои саҳомон, ки сармоягузорию ватанию хориҷӣ мебошанд, нақши онҳо дар қабули қарорҳои муҳими идоракунии корпоративӣ ва мушаххас набудани сохторҳои моликияти нозират дар ҷамъиятҳои хоҷагидор такмилталаб мебошад.</p> <p>Дар баробари ин, таҷрибаи низомии бонкии кишвар аз номукаммалии қонунгузорию соҳавӣ, сатҳи нокифояи ҳимояи саҳомон ва сармоягузорию ватаниву хориҷие, ки дорандаи саҳмияҳои ин бонкҳо буданд, шаҳодат дода, зарурияти ислоҳоти қонунгузорию дар самти роҳандозии таҷрибаи пешқадами идоракунии корпоративӣ барои таъмини шаффофияти фаъолияти ҷамъиятҳои саҳомӣ, тақвият бахшидани ҳуқуқи манфиатҳои саҳомон ва сармоягузорию, баланд бардоштани масъулияти роҳбарони ширкатҳои саҳомӣ талаб мекунад.</p> <p>Ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои болозикр метавонад мавқеи кишварро дар ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ” якҷанд зина баланд намояд.</p>
<p>4. Вазорати рушди</p>	<p><i>Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.</i> Ҷаласаҳои Кумитаи</p>

<p>иктисод ва савдо якҷо бо Хадамоти гумрук ва вазорату идораҳо чихати татбиқи пурраи низоми “Равзанаи ягона” оид ба расмиёти содирот, воридот ва транзити молҳо чораҳои зарурӣ андешида, ба Ҳукумати кишвар ҳисобот манзур намоянд.</p>	<p>роҳбарикунандаи лоиҳаи минтақавии «Ҳамкориҳои иқтисодии минтақавии Осиёи Марказӣ оид ба тақмили фаъолияти мақомоти наздисарҳадӣ» бо иштироки намояндагони вазорату идораҳо, бахши хусусӣ ва ширкатҳои пудратии байналмилалӣ вобаста ба баррасии амалишавии низоми Равзанаи ягона баргузор гардид;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Таҳлилҳои қонунгузори соҳавӣ, расмиёти маъмурии дохилиидоравии вазорату идораҳои дар шакли пилотӣ фаъолияткунанда ва дигар мақомоти ваколатдор оид ба додани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ва сертификатҳо ба иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ гузаронида шуд;</li> <li>➤ Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ» таҳия гардида, бо қарори Ҳукумати кишвар аз 29.02.2020с. №147 маъқул доништа шудааст;</li> <li>➤ Лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тасдиқи Номгуи мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳо, ки ба иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ бо истифода аз низоми иттилоотии “Равзанаи ягонаи барасмиятдарории амалиёти содиротию воридотӣ ва транзитӣ”, ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ва сертификат барои содирот, воридот ва транзити мол пешниҳод менамоянд” таҳия ва омода гардид;</li> <li>➤ Дар назар аст, ки мутахассисони «Маркази Равзанаи ягона»-и Хадамоти гумрук дар якҷоягӣ бо коршиносони ширкати барномасозии «АйЮНетворкс», ҳар як корманди бахши барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ва сертификатҳо, ҳамчунин, ташхисгоҳҳои аккредитатсияшударо дар саросари ҷумҳурӣ дар макони корӣ бо усули инфиродӣ бо омӯзиш фаро гиранд;</li> <li>➤ Аз 1 сентябри соли 2020 низоми “Равзанаи ягонаи барасмиятдарории амалиёти содиротӣ, воридотӣ ва транзитӣ” пурра ва расман ба фаъолият шуруъ намуд;</li> <li>➤ Дар доираи низом ба ҳар як иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ утоқи электронӣ кушода шуда, дар он шумора, таърих ва вақти ирсали дархост ба мақомот, инчунин санаи гирифтани иҷозат ва сертификатҳо дарҷ гардидааст. Дар утоқи электронӣ имконияти бойгонӣ кардани маводҳои ба низом воридшуда мавҷуд буда, дар сурати зарурӣ соҳибкор метавонад аз онҳо дубора истифода намояд. Роҳбари мақомот ва субъекти хоҷагидорӣ метавонад ваколати ворид ба низомро ба кормандони худ дода, амалҳои онҳоро дар речаи мустақим назорат кунад.</li> </ul>
--	--

<p>5. Кумитаи меъморӣ ва сохтмон якҷо бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои низоми “Равзанаи ягона”-ро оид ба гирифтани иҷозат барои оғози корҳои сохтмон ҳарчи зудтар таъсис дода, оид ба натиҷаи фаъолият дар ин самт ҳар нимсола ба Ҳукумати мамлакат ҳисобот манзур намояд.</p>	<p><b>Кумитаи меъморӣ ва сохтмон.</b> Кумита таъсис додани устои «Равзанаи ягона» дар шаҳри Душанбе ва кушодани устои кории "Равзанаи ягона дар соҳаи шаҳрсозӣ" дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо таҳти назорати доимӣ қарор додааст;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ташкили чамъоварӣ ва таҳлили маълумотҳо аз мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ва дар ин асос бартароф намудани мушкилоту номувофиқатиҳо дар ин равандро ба роҳ монда шудааст;</li> <li>➤ Таҳияи маводҳои меъёрию дастурӣ ва роҳандозии корҳои машваратӣ методӣ дар ин самт пешбинӣ ва амалӣ шуда истодааст;</li> <li>➤ “Дастурамали устои кории “Равзанаи ягона дар соҳаи шаҳрсозӣ” дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ” тасдиқ гардидааст;</li> <li>➤ «Тартиби пешбурди мониторинги фаъолияти шаҳрсозӣ» ва Барномаи компютери «Равзанаи ягона ва мониторинги объектҳои шаҳрсозӣ» низ таҳия гардида, барои истифодабарӣ пешниҳод шудаанд;</li> <li>➤ Семинарҳо дар мавзӯи “Баррасии саривактии муроҷиатҳои шахсонӣ воқеию ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои интиҳобу додани қитъаи замин, лоиҳакашӣ, мувофиқа ва додани иҷозати сохтмон” дар шаҳру ноҳияҳои вилоятҳо ташкил ва гузаронида шуданд;</li> <li>➤ Дар нимсолаи якуми соли 2020 шумораи додани супоришҳои меъморию банақшаگیرӣ 1398 ададро ташкил додааст, ки назар ба ҳамин давраи соли гузашта 13,7% зиёд мебошад ва дар ин асос шумораи иҷозатҳои додасуда барои оғози корҳои сохтмонӣ низ 21% афзоиш ёфта, 4236 ададро ташкил додааст, ки аз бисёр ҷиҳат ба таъсиси устоҳои равзанаи ягона ва риояи Тартиби муқарраргардида вобаста мебошад;</li> <li>➤ Муҳлати гирифтани супоришҳои меъморию банақшаگیرӣ дар аксари шаҳру ноҳияҳо, ки устоҳои равзанаи ягонро дар марҳилаи аввали татбиқи қарори зикргардида оғоз намудаанд, на зиёда аз 15-20 рӯзро ташкил медиҳад, ки ба меъёрҳои Тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат мекунад.</li> </ul> <p><b>Сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе.</b> Фаъолияти Маркази “Равзанаи ягона” (<a href="http://www.memori.tj">www.memori.tj</a>) барои гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ дар соҳаи сохтмон тариқи рӯи онлайн дар назди Сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе бомуваффақият ба роҳ монда шудааст. Ба Равзанаи ягонаи мазкур 12 мақомоти иҷозатдиҳанда пайваст шудаанд.</p>
--	---

		<p>Механизми “Равзанаи ягона” барои гирифтани иҷозати сохтмон, ба корхонаҳо барои сабти ном ва дархост намудани иҷозати сохтмон бидуни боздид аз мақомоти иҷозатдиҳанда кӯмак менамояд. Ин усул ба соҳибкорон барои барканор намудани он душворихо, ки дар пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ба таври хаттӣ пеш меомад, кӯмак менамояд. Механизми “Равзанаи ягонаи иҷозати сохтмон” имкон медиҳад, ки соҳибкорон 40 фоизи вақтро барои гирифтани иҷозате, ки дар шаҳри Душанбе дода мешаванд ва 74 фоизи хароҷоти бахши хусусиро ташкил медиҳад, сарфа намоянд. Тибқи маълумоти расмӣ дар соли 2020, 201 иҷозати сохтмонӣ дода шудааст ва бисёр аризаҳои иловагӣ баррасӣ карда шудаанд.</p>
6.	<p>Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ якҷо бо Кумитаи рушди маҳал, Агенсии омор, вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд чӣхати мунтазам гузаронидани рейтингҳои миллии фазои сармоягузорӣ ва ҷамъбасти натиҷаҳои он тадбирҳои зарурӣ андешанд.</p>	<p>Маводи таҳлили Котиботи Шӯрои машваратӣ вобаста ба ташкили рейтингҳои миллии фазои сармоягузорӣ таҳия ва ба Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва бо мактуби Кумитаи Ҳукумати ҷумҳурӣ ирсол гардид.</p> <p>Мақсади асосии ташкили рейтингҳои миллии ин арзёбии ҳолати мавҷудаи фазои сармоягузорӣ бо назардошти натиҷаҳои тадбирҳои аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ андешидашуда ва фаъолияти онҳо дар татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти беҳсозии фазои сармоягузорӣ дар минтақаҳо мебошад. Маҷмуи тадбирҳои зикргардида аз санадҳои меъёрию ҳуқуқии ҷумҳуриявӣ минтақавӣ, самтҳои рушди соҳаҳо, таъмини рушди иқтисодиёт тавассути дастгирии ҷамъҷонибаи бахши хусусӣ дар ноҳияҳо ва шаҳрҳо мебошад. Ин нишондиҳандаҳо ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳанд, ки саҳми мақомоти маҳаллиро дар баҳогузори:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- беҳтар намудани фаъолияти соҳибкорӣ ва фазои сармоягузорӣ;</li> <li>- таъмини рушди иқтисодӣ;</li> <li>- муқоиса намудани тағйиротҳои мусбӣ ва ё манфӣ;</li> <li>- муайян намудани тамоюл ва равандҳои умумии самти мазкур;</li> <li>- фароҳам овардани рақобати солими минтақаҳо оид ба рушди фазои сармоягузорию соҳибкорӣ;</li> <li>- муайян намудани таҷрибаҳои беҳтарини мақомоти минтақавӣ ( бо назардошти имконияти истифодаи он дар дигар минтақаҳо);</li> <li>- водорнамоӣ ва ҳавасмандсозии мақомоти минтақавӣ барои андешидани тадбирҳо дар самти рушди фазои сармоягузорию соҳибкорӣ муайян намояд.</li> </ul>
7.	Кумитаи давлатии	Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи натиҷаҳои ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ”-и Бонки ҷаҳонӣ,

<p>сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Котиботи Шӯрои машваратӣ, вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо чиҳати татбиқи арзёбии “Пешбурди соҳибкорӣ” дар сатҳи маҳал ба тариқи таҷрибавӣ дар баъзе шаҳру ноҳияҳо аз рӯи якчанд нишондиҳандаи асосӣ, аз ҷумла бақайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ, гирифтани иҷозат барои сохтмон, пайваستшавӣ ба шабакаҳои барқ ва бақайдгирии молу амволи ғайриманқул чорачӯӣ намоянд.</p>	<p>ки танзими давлатии фаъолияти соҳибкориро дар кишварҳои олам арзёбӣ мекунад, дар соли 2020 мавқеи худро 20 зина боло бурда, ҷои 106-умро ишғол намуд ва ба дахғонаи кишварҳои пешқадами ислоҳотгари ҷаҳон шомил гардид.</p> <p>Мавқеи ҷумҳурӣ асосан аз рӯи беҳтар гардидани як қатор нишондиҳандаҳо, аз ҷумла бақайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ ба 24 зина (ҷойи 36-ум), пайвастшавӣ ба шабакаи таъмини қувваи барқ ба 10 зина (ҷойи 163-юм), бақайдгирии моликият ба 14 зина (ҷойи 77-ум), дастрасӣ ба қарз ба 113 зина (ҷойи 11-ум) ва тижорати беруна ба 7 зина (ҷойи 141-ум) боло рафтааст.</p> <p>Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ якҷо бо Котиботи Шӯро мониторинги раванди татбиқи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани нишондиҳандаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ»-и Бонки Умумиҷаҳонӣ барои солҳои 2019-2022, ки аз 2 майи соли 2019, №223 тасдиқ карда шудааст, мунтазам гузаронида истодааст.</p> <p>Маълумот оид ба рафти иҷрои қарори мазкур дар соли 2020 ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод гардид.</p>
<p>8. Вазорати кишоварзӣ, кумитаҳои ҳифзи муҳити зист, бехатарии озукаворӣ якҷо бо сохторҳои дахлдор бо мақсади фароҳам овардани заминаҳои</p>	<p><b>Вазорати кишоварзӣ.</b> Тибқи тартиби муқаррагардида лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷорӣ намудани таҷрибаи муносиби кишоварзӣ дар истехсоли маҳсулоти кишоварзӣ (Стандарти байналмилалии Global G.A.P.)» ва лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040» таҳия гардида, дар робита ба супоришҳои дар ҷаласаи Шӯро зикргардида, бо назардошти таклифу пешниҳодҳои вазорату идораҳои дахлдор аз</p>

<p>татбиқи стандартҳои байналмилалӣ, аз ҷумла “ГЛОБАЛ ГЭП”, “Номгӯи моддаҳои химиявӣ, ки истифодаашон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст” дар таҳрири нав таҳия ва барои тасдиқ ба Ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод намоянд.</p>	<p>04.07.2020, №1/7-1916 ва №1/7-1917 ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баррасӣ пешниҳод карда шуд;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Лоихаи Концепсияи ташкил ва рушди кластери агросаноатӣ барои давараи то соли 2040 ва Барномаи фароҳам овардани шароити мусоид барои чорӣ намудани таҷрибаи муносиби кишоварзӣ дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ (Стандарти байналмилалӣ Global G.A.P.)» дар ҷаласаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 27 октябри соли 2020, №566 ва №567 баррасӣ ва қабул гардид.</li> <li>➤ Вобаста ба таҳия ва пешниҳод намудани лоихаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Номгӯи моддаҳои химиявӣ, ки истифодаашон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст» дар робита ба супориши Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.05.2020, №9406 (22.7) Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз намуд, ки тибқи талаботи сарҳатҳои 5 ва 7 банди 3 Низомномаи Комиссияи амнияти химиявӣ ба роҳ мондани системаи бақайдгирӣ, санҷиш ва назорати моддаҳои химиявӣ ва воситаҳои биологӣ ба салоҳияти комиссияи мазкур дохил мешавад ва бо ин мақсад намояндагони босалоҳияти вазорату идораҳо ба ҳайати комиссия шомил мебошанд.</li> <li>➤ Тибқи супориши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.07.2020, №9845 (32.7) Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби муқарраргардида барои пешниҳодҳои “Номгӯи моддаҳои химиявӣ ва воситаҳои биологӣ, ки истифодаашон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст” барои баррасӣ намудан дар Комиссия муваззаф гардидааст.</li> </ul> <p><b>Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.</b> Мақомоти масъул дар баҳши таъминоти ташкиливу техникаи корҳои Комиссияи амнияти химиявӣ бо назардошти зарурияти истеҳсоли дар мувофиқа бо вазорату идораҳои марбутаи ҷумҳурӣ номгӯи нави моддаҳои химиявиро, ки барои истифодаи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст, ҳамчунин номгӯи моддаҳои химиявӣ, ки истифодаашон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ ва ё маҳдуд карда шудааст, омода намудааст.</p> <p>Дар назар аст, ки дар ҷаласаи ояндаи Комиссияи амнияти химиявӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ин номгӯи мавриди баррасӣ ва қабул қарор мегирад. Баргузори ҷаласаи мазкур бо сабабҳои муайян ба таъхир гузошта шуда буд, ва дар назар аст, ки ҷаласаи навбатии он то</p>
--	--

		охири моҳия январи соли 2021 гузаронида шавад.
9.	Вазорати кишоварзӣ якҷо бо Вазорати саноат ва технологияҳои нав, вазорату идораҳои дахлдор лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба ташкил ва рушди занҷираи арзиши иловашуда то маҳсулоти ниҳоии агросаноатӣ бо дарназардошти пешниҳоди дар ҷаласаи имрӯза баёнгардида тақмил дода, тибқи тартиби муқарраргардида ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд.	<p><b>Вазорати кишоварзӣ.</b> Концепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 таҳия ва аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 28 октябри соли 2020, №566 тасдиқ гардид. Мақсад аз таҳия ва қабули Концепсияи мазкур ташаккули фаҳмиши ягонаи методологияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои таъсис ва рушди ояндаи кластерҳои агросаноатӣ мебошад.</p> <p>Тибқи таҷрибаи байналмилалӣ рушди кластерҳо, ки занҷираи арзиши иловашудаи маҳсулоти ниҳоиро ифода менамояд, метавонад ба беҳсозии таъмини аҳолии кишвар бо неъматҳои моддӣ, рушди мутавозини иқтисодӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии кишвар тавассути воситаи услуби мукамалтари ташкили идоракунии равандҳои иқтисодӣ тавассути мусоидат намояд.</p> <p>Барои кластерикунони агросаноатӣ дар Концепсияи қабулгардида 4 марҳилаи пешбинӣ карда шудааст:</p> <p><b>Дар марҳилаи якум:</b> Ташкили гурӯҳҳои фаъол дар атрофи маҳсулоти интихобшуда</p> <p><b>Дар марҳилаи дуюм:</b> Нақшаи корӣ ва стратегияи кластер таҳия карда мешавад</p> <p><b>Дар марҳилаи сеюм:</b> Ташкили сохти ягонаи кластер бо муайянкунии нақши ҳар иштирокчи пешбинӣ мешавад.</p> <p><b>Марҳилаи чорум:</b> Татбиқи босифати кластери агросаноатӣ бо ҷалби сармоя.</p>
10	Вазоратҳои кишоварзӣ, саноат ва технологияҳои нав, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо якҷо бо сохторҳои дахлдор дар ҳамкорӣ бо	<p><b>Вазорати кишоварзӣ.</b> Вобаста ба масъалаҳои ба роҳ мондани фаъолияти хоҷагиҳои зотпарварии муосир, хушзотикунонӣ ва солимияти чорвои хушзот ба Гурӯҳи корӣ оид ба таҳияи лоиҳаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав ҷиҳати ба инобат гирифтани озод намудан аз андоз, соҳаи “моҳипарварӣ”, “чорвоии зотӣ гӯшти ва ширӣ”, “тухмипарварӣ”, “занбурпарварӣ”, “гармхонаҳои доимоамалкунанда ва мавсимӣ” тақлифҳои вазорат ба Ҳукумати ҷумҳурӣ (1/7-4056 аз 26.12.2020) пешниҳод карда шуд.</p> <p>➤ Вобаста ба банди 20 нақшаи чорабиниҳои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.05.2019, №271 “Дар бораи Нақшаи чорабиниҳои оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди тичорати аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон</p>



<p>Ассотсиатсияи миллии истеҳсолкунандагони шир ва маҳсулоти ширии Тоҷикистон вобаста ба масъалаҳои ба роҳ мондани фаъолияти хоҷагиҳои зотпарварию муосир, хушзотикунони ва солимияти чорвои субъектҳои хоҷагидор ва аҳоли бо назардошти минтақаҳои намудани онҳо, ворид намудани таҷҳизотҳои коркарди шир, роҳандозии он дар деҳот ва минтақаҳои дурдасти ҷумҳурӣ, инчунин тавассути кластерҳои агросаноатӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд.</p>	<p>барои солҳои 2019-2021” озод намудани хоҷагиҳои занбӯрпарвар аз андозаи даромад озод намудани воридоти модарзанбӯр аз пардохтҳои гумрукӣ новобаста аз шакли моликиятшон бо мақсади рушди соҳаи занбӯрпарварӣ тақлиф пешниҳод карда шуд.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Нисбати аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод намудани воридоти нуриҳои минералӣ, захрхимикатҳо ва пестидсидҳо, воридоти чорвои калон ва майдаи зотӣ, тухмиҳои элитӣ ва репродуксионии зироатҳои кишоварзӣ, хӯроки омехтаи чорво ва иловаҳои витаминдори хӯроки чорво, дастгоҳ ва асбобҳои ширчӯшӣ, таҷҳизот барои коркарди тақрибии шир ва таҷҳизотҳои ёрирасон барои истифодабарӣ дар фермаҳои моливу ширӣ, озод намудани коргарони мавсимии соҳаи кишоварзӣ аз супоридани андоз аз кори кироия дар лоиҳаи Кодекси андозаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав тақлифҳои мушаххас манзур карда шудааст.</li> </ul> <p><b>Кумитаи беҳатарии озуқаворӣ.</b> Дар шароити Тоҷикистон дар солҳои охир дар соҳаи чорводорӣ корҳои зотпарварӣ, хушзоткунӣ ва минтақабоққунии зоти чорво дар самти гӯштию ширӣ, парвариши зотҳои сермаҳсул (сиёҳало, шведу зебумонанд, симменталӣ, қалмикӣ, абердин ангус) тадбирҳои зарури андешида шуда доиман дар назорати мутахассисони Кумитаи беҳатарии озуқаворӣ нигоҳ дошта мешавад.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Баҳри дуруст ба роҳ мондани маъракаи наслгирӣ ва танзими воридоту содироти маводи зоти чорво, омӯзиши ҳолати мутобиқшавӣ, солимию маҳсулнокии зотҳои воридшаванда ва тибқи нақшаи ноҳиябандӣ ба роҳ мондани истифодабарии онҳо, парвариш истеҳсол, коркард ва нигоҳдории маҳсулоти озуқаворӣ, сифати маҳсулот, ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ диққати ҷидди дода дар ин раванд баҳри баланд бардоштани истеҳсоли шир ва маҳсулоти ширӣ, сифат, беҳатарӣ, бастабандии дуруст, рақобатпазир кардани маҳсулоти истеҳсолкунандагони ватанӣ дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон ва истеҳсолкунандагони ватанӣ мусоидат намуда истодааст.</li> <li>➤ Дар соли 2019 ба миқдори 10250 воя нутфаи чорвои калони шохдор аз давлати Олмон ва Беларус ворид карда шуда, ҳамчунин чорводорон барои бордоркунии чорво аз нутфаи истеҳсоли ватанӣ истифода мебаранд. Инчунин 18 сар аспӣ хушзот аз Полша ва Россия, 4853 сар чорвои калони шохдор аз Ҷумҳуриҳои Беларус, Қазоқистон, Венгрия, Украина ва 525 сар чорвои хурди шохдор аз Қазоқистон, Ҷумҳуриҳои Ислонд ва Покистон ва Афғонистон ворид шудааст.</li> <li>➤ Бо мақсади омӯзиши ҳолати мутобиқшавӣ ва тибқи нақшаи ноҳиябандӣ истифодабарии</li> </ul>
---	--

		<p>саршумори чорвои зотӣ кормандони Кумита ҳамкориро бо олимони Институти чорводории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ба роҳ монда, корҳои амалӣ анҷом дода истодаанд.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ҳоло дар ҷумҳурӣ аз 71 адади хоҷагиҳои зотпарварӣ дар шабака буда, 65 ададашон фаъолият доранд.</li> <li>➤ Саршумори ҳайвоноти зотӣ дар хоҷагиҳои зотпарварии ҷумҳурӣ, ба ҳолати 1 январи соли 2020 чорвои калони шохдор -15 898 сар, қутос 2 914 сар, чорвои майдаи шохдор 329939 сар(гӯсфанд 302 321 ва буз 27618), асп 698 сар, парранда 329 000 сар, занбӯри асал 2 790 оила, моҳӣ 34 000 сар модармоҳиро ташкил медиҳад.</li> <li>➤ Тибқи маълумоти ҚВД “Саноати парандапарварии Тоҷикистон” ба имруз 143 адад хоҷагиҳо ва корхонаҳои парандапарварӣ фаъолият мекунанд, ки дар вилояти Суғд шумораи онҳо ба 88 адад, вилояти Хатлон 13 адад, шаҳру ноҳияҳои тебеи ҷумҳурӣ 41 адад ва ВМКБ 1 адад мерасад.</li> <li>➤ Саршумори парранда дар корхонаҳои кишоварзӣ ба 1 январи соли 2020, 5743981 сар, истеҳсоли тухми ғизоӣ 554 372 900 дона, гушти парранда 11850 тоннаро ташкил додааст.</li> <li>➤ Хоҷагиҳо ва корхонаҳои паррандараврии “Якарча”, “Мурғи Ҳилол”, ҚДММ “Дустон-1”, ҚДММ “Ганчи равон”, ҚДММ “Сачод”, ҚДММ “Муборак”, ҚДММ “Додобоев”, ҚДММ “Тухми аълосифат”, ҚДММ “Чуҷаи заррин”, ҚДММ “Симурғ”, соҳибкори инфиродӣ “Амир-16”, СИ Орипов аз вилояти Суғд, Корхонаи парандапарварии Хучанд ва фабрикаҳои ноҳияи Мастҷоҳ дар истеҳсол ва ғанӣ гардонидани бозори истеъмолии кишвар бо гӯшти хушсифати мурғ ва тухми ғизоӣ саҳми назаррас доранд.</li> <li>➤ Як қатор корхонаҳои саноатии ватании коркарди маҳсулоти ширӣ дар Тоҷикистон имрӯз фаъолият доранд ва молу маҳсулоташон дар бозорҳои минтақа ва ҷаҳон рақобат карда метавонанд.</li> </ul>
11	<p>Вазоратҳои кишоварзӣ, иқтисод ва саноат ва технологияҳои кумитаи молия, рушди савдо, нави, андоз,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Бо мақсади таъмин намудани яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ, аз ҷумла рушди соҳаи зотпарварӣ дар соли 2020 барои татбиқи Барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ 2,6 млн. сомонӣ пешбинӣ гардидааст.</li> <li>➤ Бо мақсади дастгирӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ, алалхусус хоҷагиҳои зотпарварӣ дар қонунгузорию андоз имтиёзҳои зиёди андозӣ муқаррар карда шудааст. Аз ҷумла: <ul style="list-style-type: none"> <li>- корхонаи нави молистеҳсолкунанда аз санаи бақайдгирии ибтидоии давлатӣ ҳангоми</li> </ul> </li> </ul>

	<p>Хадамоти гумрук вобаста ба пешниҳоди имтиёзҳои андозии гумрукӣ ба хоҷагиҳои зотпарварӣ тақлифҳои мушаххас манзур намоянд.</p>	<p>аз ҷониби муассисони онҳо дар муҳлати 12 моҳи тақвими аз санаи бақайдгирии давлатӣ ба фонди оинномавии чунин корхонаҳо аз 200 ҳазор то 5 млн. доллари ИМА сармоягузориҳо ворид гардидан, ба муҳлати аз 2 то 5 сол аз пардохти андоз аз Ҷоида (андози низоми содакардашуда) озод мебошанд;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- воридоти ашёи хом барои коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳой, ба истиснои ашёи хоми дар дохили ҷумҳурӣ истеҳсолшаванда ва молҳои зераксизӣ, ки тартиб ва номгӯи он бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.06.2019, №327 тасдиқ шудааст, аз ААИ озод мебошад;</li> <li>- тибқи муқаррароти моддаи 345 Кодекси гумрук ва моддаи 169 Кодекси андоз воридоти технологияву таҷҳизот ва мавод барои таъминоти соҳаҳои парандапарварӣ, моҳипарварӣ ва (ё) хангоми ворид намудани молҳо бевосита барои эҳтиёҷоти ҳуди субъектҳои хоҷагидорӣ дар соҳаҳои парандапарварӣ, моҳипарварӣ ва истеҳсоли хӯроки омехтаи паранда ва чорво аз супоридани бочи гумрукӣ ва ААИ озод мебошанд.</li> <li>- тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 2018, №399 хангоми воридоти ҳайвоноти хонагии хушзот, харҳо, ғуночин (моддинаи ҳайвони калони шохдор то давраи яқум маротиба зоидан), говон ва қатори мокиёнҳо бочи гумрукии сифрӣ татбиқ карда мешавад. Аз дигар намуди молҳои зинда бочи гумрукӣ ба андозаи 5% аз арзиши гумрукии онҳо ситонида мешавад.</li> <li>- тибқи банди 13 моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020” воридоти тухмии зироатҳои кишоварзии дараҷаи суперэлита ва элита, чорвои зотӣ ва гӯштӣ, инчунин ҳама намуди хӯроки чорво аз ААИ ва бочи гумрукӣ озод карда мешавад.</li> <li>- вобаста ба банди 20 нақшаи чорабинии қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.05.2019, №271 “Дар бораи Нақшаи чорабиниҳои оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди тичорати аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021” озод намудани хоҷагиҳои занбӯрпарвар аз андози даромад озод намудани воридоти модарзанбӯр аз пардохтҳои гумрукӣ новобаста аз шакли моликиятшон бо мақсади рушди соҳаи занбӯрпарварӣ тақлиф пешниҳод карда шуд.</li> </ul>
12	<p>Вазорати саноат ва технологияҳои нав яқҷо бо вазоратҳои</p>	<p><b>Вазорати саноат ва технологияҳои нав.</b> Вобаста ба муҳим будани масъалаи интиҳоби минтақаҳо тибқи занҷираи “ашёи хом-истеҳсоли маҳсулоти ниҳой-дарёфти бозори фурӯш”, аз ҷониби Вазорат барқияи телефонӣ ба вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи</p>

<p>кишоварзӣ, рушди иқтисод ва савдо, корҳои хориҷӣ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Кумитаи рушди маҳал, Агентии содирот, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо доир ба интиҳоби минтақаҳо тибқи занҷираи “ашёи хом - истеҳсоли маҳсулоти ниҳой - дарёфти бозори фурӯш” тадбирҳои зарурӣ андешанд.</p>	<p>ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз 17.03.2020, №5-716 ирсол карда шуд;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Дар асоси супориши Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 сентябри соли 2020, №18751 (27.7) аз ҷониби вазорат якҷо бо вазорату мақомотҳои дахлдор маълумоти ниҳой вобаста ба занҷираи “ашёи хом - истеҳсоли маҳсулоти ниҳой - дарёфти бозори фурӯш” пешниҳод карда шуд;</li> <li>➤ Тибқи дастури Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 ноябри соли 2020, №460 (27-7) аз назорат бароварда шуда, вазорату идораҳои дахлдор якҷо бо корхонаҳои соҳа ҷиҳати таъмини иҷрои пурраи талаботи бандҳои 10 ва 20 нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои вазифаҳо, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2019 “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон” баён гардидаанд, дар доираи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2020, №293 “Дар бораи Барномаи саноатикунони босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025”, Матритсаи амалиёти он ва барномаҳои соҳавӣ тадбирҳо андешида, ҳар нимсола ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот фосилавӣ пешниҳод намоянд.</li> </ul> <p><b>Агентии содирот.</b> Намояндаи Агентии содирот ба гурӯҳи кории байниидоравӣ ба Вазорати саноат ва технологияҳои нав пешниҳод карда шуд.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Бо мақсади таъмини дастрасии иттилооти зарурӣ барои муаррифии маҳсулот ва пайдо намудани шарикони хориҷӣ, ҷиҳати ташаккули ҳисоботи омории содирот якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор лоиҳаи Феҳристҳои содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва саноатӣро таҳия намуд.</li> <li>➤ Феҳристҳои субъектҳои содироткунандаи маҳсулоти кишоварзӣро саноатиро таҳия намуд, ки аини замон дар баррасии Ҳукумати ҚТ қарор доранд. Мақсад аз таҳияи ҳуҷҷатҳои зикргардида ин дуруст ва дақиқ муайян кардани дурнамои иқтидорҳои содиротии кишвар буда, дар оянда ба субъектҳои хоҷагидор ҷиҳати дастрасии маълумоти дахлдор, баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар ва дарёфти бозорҳои содиротӣ мусоидат менамоянд.</li> <li>➤ Агентии содирот ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ доир ба низоми содироткунандагони бақайдгирифташудаи Иттиҳоди Аврупо (Registered Exporter System) муайян карда шуд. Аини замон аз ҷониби Агентӣ Қоидаҳои пешбурди кори низоми мазкур таҳия карда шуд ва мавриди қарор гирифта, тибқи тартиби муқарраргардида субъектҳои содироткунандагоне, ки ба Иттиҳоди Аврупо молу маҳсулот содирот мекунанд ба низоми</li> </ul>
---	---

		мазкур гузаронида шуданд. Ҷорӣ гардидани низоми мазкур ба соддагардонии расмиёти савдо ва ба кам кардани вақти харочоти содироткунандагон мусоидат менамояд.
13	<p>Вазорати саноат ва технологияҳои нав - бо мақсади коҳиш додани вобастагии бозори дохилӣ аз маҳсулоти воридотӣ барои тақвият бахшидани фаъолияти корхонаҳои саноати хӯрокворӣ, насочӣ, коркарди пилла ва пӯст тадбирҳои зарурӣ андешад;</p> <p>- якҷо бо Котиботи Шӯрои машваратӣ аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, бо ҷалби шарикони рушд ва бахши хусусӣ барои таҳлили вазъи соҳаи саноати кишвар ва муайян намудани имкониятҳои нави баланд бардоштани</p>	<p><b>Маълумотҳои оморӣ.</b> Тибқи маълумотҳои оморӣ, тайи 11 моҳи соли 2020 дар Тоҷикистон 2260 корхонаи саноатӣ фаъолият доштанд, ки дар қиёс бо соли 2019 96 корхона зиёд аст. Аз ин теъдод дар соҳаҳои истихроҷ 266 (соли 2019 – 252), коркард – 1837 (1744), таъмини барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво – 76 (76) ва таъмини обу коркарди партовҳо - 81 корхона фаъолият доштанд.</p> <p>Аз теъдоди умумӣ 687 (30,4%) корхона ба вилояти Суғд, 618 (27,3%) – Хатлон, 475 (21,0%) – Душанбе, 426 (18,9%) - ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва 54 (2,4%) ба ВМКБ рост меояд.</p> <p>Дар ин замина, тайи моҳҳои январ то ноябри соли гузашта, ба шумули соҳибкорони хусусӣ, ба маблағи 27 миллиарду 620,5 млн. сомонӣ маҳсулот тавлид кардаанд, ки дар қиёс бо ҳамин давраи соли 2019 10,0% аз рӯи нархҳои қиёсӣ зиёд аст.</p> <p>Ин рақам аз нишондоди кулли соли гузашта, ки 27 миллиарду 586,6 миллион сомони ро ташкил меод, бештар аст.</p> <p>Қисмати умдаи истеҳсолоти саноатӣ 62,2% ба саноати коркард, 23,6% ба таъмини барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво, 13,6% ба саноати истихроҷ ва 0,6% ба таъмини обу коркарди партовҳо ва ба даст овардани ашёи хоми дуюмдараҷа рост меояд.</p> <p><b>Вазорати саноат ва технологияҳои нав.</b> Давоми соли 2020 марҳилаи якум ва дуюми ҶДММ «Ваҳдат Текстайл»-и шаҳри Душанбе дар самти истеҳсоли ҷӯроб расман шурӯъ гардид. Фаъолияти корхонаи мазкур бо мақсади васеъ ба роҳ мондани коркарди ниҳои нахи пахта роҳандозӣ гардида, иқтидори истеҳсолии он дар маҷмӯъ 34 млн чуфт ҷӯробҳои пахтагин дар як сол мебошад. Дар корхонаи мазкур барои 400 нафар ҷойҳои корӣ муҳайё карда шудааст.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Марҳилаи дуюми ҶДММ «Фарм Текс» 29 майи соли 2020 ба истифода дода шуд. Корхона дар як шабонарӯз то 2 тонна нахи пахтаро коркард карда, дар шакли пахтаи сафедкардашудаи гигроскопӣ ва сипас пахтаи тиббӣ, стоматологӣ дар намуди тампон, гирдаҳои пахтагин ва навҳои гуногуни молҳои тиббӣ тамизшуда истеҳсол менамояд. Дар марҳилаи дуум истеҳсоли докаи тиббӣ бо иқтидори то 5 млн дона дар як сол ба роҳ монда шуд. Дар маҷмӯъ дар корхонаи мазкур барои 120 нафар ҷойҳои корӣ муҳайё карда шуд.</li> <li>• Дар моҳҳои январ–ноябри соли 2020 корхонаҳои соҳаи саноати сабук бо дар назар</li> </ul>

	<p>иктидорҳои соҳа ва таҳияи тавсияҳои мушаххас вобаста ба он гурӯҳи корӣ таъсис дода, натиҷаҳои онро ба ҷаласаҳои навбатии Шӯрои машваратӣ манзур намоянд.</p>	<p>доштани фаъолияти корхонаҳои пахтатозакунӣ ба маблағи зиёда аз 2,8 млрд сомонӣ маҳсулот истеҳсол кардаанд, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 267 млн сомонӣ зиёд мебошад.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Моҳҳои январ-ноябри соли 2020, 6 корхона коркарди пӯсти чорворо ба 582920 дона расониданд, ки нисбат ба 11 моҳи соли 2019 72099 дона зиёд мебошад.</li> <li>• Барномаи рушди соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 таҳия карда шуда, он бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 юни соли 2020, №388 тасдиқ гардид.</li> </ul> <p><b>Котиботи Шӯрои машваратӣ.</b> Бо фармоиши Вазири саноат ва технологияҳои нав Гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба таҳлили вазъи соҳаи саноати кишвар ва муайян намудани имкониятҳои нави баланд бардоштани иқтидорҳои соҳа дар назди вазорат аз 8 апрели соли 2020, № 25 таъсис дода шуд.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ҷаласаи якуми гурӯҳи корӣ 10 апрели соли 2020 баргузор гардида, протоколи ҷаласа бо мактуби Вазорати саноат ва технологияҳои нав, №5-980, аз 17 апрели соли 2020 ба вазорату идораҳо ирсол карда шудааст.</li> <li>• Ҷаласаи дуюми гурӯҳи корӣ 21 августи соли 2020 бо ташаббуси Котиботи Шӯрои машваратӣ дар Вазорати саноат ва технологияҳои нав баргузор гардида, протоколи ҷаласа, №5-1969 аз 26 августи соли 2020 ба вазорату идораҳо ирсол карда шуд.</li> <li>• Ҷаласаи сеюми гурӯҳи корӣ 24 сентябри соли 2020 дар Вазорати саноат ва технологияҳои нав ташкил ва баргузор гардид.</li> <li>• Ҳисоботи таҳлилий оид ба вазъи соҳаи саноат ва муайян намудани имкониятҳои нави баланд бардоштани иқтидорҳои соҳа аз ҷониби Котиботи Шӯро таҳия карда шуд.</li> <li>• Раванди таҳияи лоиҳаи ҳисоботи таҳлили вазъи соҳаи саноат ва муайян намудани имкониятҳои нави баланд бардоштани иқтидорҳои соҳа дар ҷаласаи 2-юми фосилавии Шӯрои машваратӣ аз 14 октябри соли 2020 таҳти раёсати Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардида, тибқи супориши ҷаласаи мазкур мукамал карда шуд.</li> <li>• Таҳлили пурра ва тавсияҳо оид ба масъалаи мазкур ба ҷаласаи навбатии Шӯро пешниҳод карда мешавад.</li> </ul>
14	Бонки миллии	<b>Бонки миллии Тоҷикистон</b> Нақшаи чорабиниҳои дохилиро (аз 2 апрели соли 2020, №711/09.2)) таҳия

	<p>Тоҷикистон чихати дастрасии аҳолии деҳот ва шаҳру ноҳияҳои дурдасти мамалакат ба қарзҳои хурд бо фоизҳои мусоид нақшаи чорабиниҳо таҳия ва татбиқи онро таъмин намояд.</p>	<p>намудааст. Раванди иҷроиши Нақшаи мазкур зери назорати доимӣ қарор дода шуда, маълумоти ҷамъбасти пешниҳод карда шуд.</p> <p>Аз ҷумла, қайд гардидааст, ки Дар моҳҳои январ-август соли 2020 бинобар таъсири манфии пандемияи коронавирус (COVID-19) ба кишвар, заиф гардидани фаъолнокии иқтисодӣ ва коҳиш ёфтани муомилоти тиҷоратӣ ҳаҷми қарзҳои аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба иқтисодиёт 6,2 фоиз раванди камшавӣ дошта, маблағи 5 570,1 млн. сомони ро ташкил намуд. Ҳамзамон, теъдоди қарзҳои додашуда дар ҳамин давра 20,9 фоиз ё 104,1 ҳазор адад афзоиш ёфта, ба 603,4 ҳазор адад баробар гардид, ки ин аз зиёд шудани шумораи пешниҳоди қарзҳо ба муштарӣ шаҳодат медиҳад.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дар ин давра, ҳаҷми қарзҳои аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба ноҳияҳои дурдаст додашуда маблағи 778,4 млн. сомони ро ташкил намуд.</li> <li>• Ҳаҷми умумии қарзҳои хурди додашуда дар моҳҳои январ-август соли ҷорӣ маблағи 3 649,7 млн. сомони ро ташкил дода, аз он ба ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон 635 млн. сомонӣ равона гардидааст. Бақия сандуқи қарзии низоми бонкӣ бошад, ба санаи 31 августи соли 2020 маблағи 10,1 млрд. сомони ро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 9,8 фоиз ё 0,9 млрд. сомонӣ афзоиш дорад.</li> <li>• Дар Бонки миллии Тоҷикистон чихати муайян кардани арзиши аслии қарз Гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда, дар ин самт таҳлилҳои амиқ гузаронида шудаанд.</li> </ul>
15	<p>Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Агентии содирот якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо чихати баланд бардоштани малакаи соҳибкорон дар самти омода намудани нақшаҳои пешбурди</p>	<p><b>Агентии содирот.</b> Дар ҳамкорӣ бо Ташкилоти Озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Миллалӣ Муттаҳид дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон курсҳои омӯзишӣ оид ба банду бастаи маҳсулоти кишоварзӣ, махсусан пиёзро бо назардошти таҷрибаи мутахассисони вилояти Суғд ташкил карда, корҳо дар ин самт идома дорад. Мақсад аз курсҳои омӯзишӣ мазкур ин дарёфти бозорҳои содиротӣ, баланд бардоштани малакаи соҳибкорон, мусоидат намудан чихати рушди содироти маҳсулоти кишоварзӣ буда, баҳри таъсиси ҷойҳои корӣ, инчунин минбаъд бевосита аз вилояти Хатлон ба хориҷи кишвар содирот намудани маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат хоҳад кард.</p> <p>➤ Бо мақсади муаррифӣ ва содироти лимӯ тибқи супориши Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 ноябри соли 2020, №273260(22.7) 26 ноябри соли 2020 дар МД «Китобхонаи миллии Тоҷикистон» вохӯрии корӣ бо мақомоти давлатӣ, бахши хусусӣ ва шарикони рушд бо риояи қатъии талаботи зиддиэпидемикӣ ташкил ва баргузор намуд.</p>

	фаъолият ва содироти маҳсулот мунтазам чорачӯӣ намояд.	Ҳадаф аз баргузори чорабини мазкур тақвият бахшидан ба рушди имкониятҳои содироти мамлакат бахусус содироти лимӯ, ки яке аз маҳсулоти афзалиятноки содиротӣ ба ҳисоб меравад, дарёфти бозорҳои содиротӣ, ҳавасмандгардони ширкатҳои содироткунанда ва дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ мебошад.
16	Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳри ноҳияҳо бо истифода аз имконияту захираҳои мавҷуда барои ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ ба таври доимӣ чорачӯӣ карда, мунтазам ба Ҳукумати мамлакат ҳисобот манзур намоянд.	<p><b>Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе.</b> Дар соли 2020 дар пойтахт 33 корхонаи нави истеҳсоли ва дар маҷмӯъ 32 ҳазор ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфта, ҳамзамон барои бунёди 10 корхонаи нав санги асос гузошта шуд.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Дар соли 2020 дар минтақаи саноатӣ ва парки технологияҳои инноватсионии шаҳри Душанбе 6 корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси 750 ҷойи нави корӣ бунёд гардид.</li> <li>➤ Бунёди 34 километр роҳи замонавӣ, 47 истгоҳи нав, банақшагирии боз 16 километр роҳи нав ва 21 истгоҳи дигар, харидории 50 адад автобуси истеҳсоли ватании ширкати “АКИА” ва 100 адад троллейбуси замонавӣ аз Беларус, навсозии 22 километр шабакаҳо ва 10 бунгоҳи гармидиҳӣ, таъмини 2560 манзили истиқоматӣ бо гармӣ амалӣ гардиданд.</li> <li>➤ 1 миллиарду 760 миллион сомонӣ сармояи хориҷӣ дар як сол ҷалб гардида, ба 11 миллиард сомонӣ расонидани сармоягузори дар чор соли охир амалӣ карда шуд.</li> <li>➤ Бунёди 450 иншооти муосири иҷтимоию истеҳсоли идома дорад.</li> </ul> <p><b>Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон.</b> Дар давраи шаш моҳи соли 2020 бо ҷалби сармояи дохилии соҳибкорони вилоят 850 адад биною иншоотҳо, корхонаҳои истеҳсолию ғайриистеҳсоли ва азнавсозии марказҳои фароғатиро ба маблағи 255,2 миллион сомонӣ сохта, мавриди истифода қарор дода шудааст, ки аз ин ҳисоб 1045 ҷойҳои нави корӣ муҳайё гардид.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Дар асоси ҳисоботҳои Раёсати агенти омили вилояти Хатлон ба қаламрави вилоят дар 3 моҳи соли 2020 – 9415,0 ҳазор сомонӣ сармояи хориҷӣ ворид гардидааст, ки 6134,0 ҳазор доллари ИМА-ро сармояи мустақим ва 3281,0 ҳазор доллари ИМА-ро дигар сармоягузориҳо ташкил медиҳад. Маблағи сармояи хориҷии воридшуда нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 – 123,2 фоиз зиёд гардидааст.</li> <li>➤ Айни замон дар вилоят 46 ташкилоту корхона бо ҷалби сармояи хориҷӣ фаъолият намуда, бештари маблағҳо ба вилоят аз давлатҳои Россия 37,0%, Чин 31,0% ва Эрон 16,0% ворид гардидааст.</li> <li>➤ Бо мақсади ҷалби сармоя, бахусус сармояи ҳамватанони бурунмарзӣ ба вилоят, гуруҳи</li> </ul>



кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ба шаҳрҳои Москва, Уфа, Новосибирск, Екатеринбург Федератсияи Россия ва шаҳри Алмаатои Ҷумҳурии Қазоқистон аз 26 то 30 январи соли чорӣ сафари корӣ ба анҷом расонида бо соҳибкорони тоҷик вохуриҳо гузарониданд,

- Айни замон аз ин ҳисоб дар ноҳияи Ҷайхун соҳибкор аз шаҳри Алмаатои Ҷумҳурии Қазоқистон сохтмони корхонаи коркарди меваю сабзавотро оғоз намуда, аз тарафи соҳибкорони шаҳри Москваи Федератсияи Россия 2 адад майдончаи варзишӣ, 1 адад бунгоҳи тиббӣ, 1 адад нуқтаи савдои гушт, 2 ададдорухона, 2 адад сартарошхона, 1 адад кошонаи ҳусн ва 1 адад нуқтаи шустушуи мошинҳоро ба истифода додаанд.

**Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд.** Мутобиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2018, №373 “Дар бораи Барномаи минтақавӣ оид ба амалисозии лоиҳаҳои давлатии сармоягузори аҳамияти иҷтимоидошта баҳри рушди устувори ҷамоаҳои маҳаллӣ барои солҳои 2018-2022” 110 лоиҳа ба маблағи 71258800 сомонӣ ворид карда шудааст.

- Дар соли 2020 бо истифода аз ҳамаи имкониятҳои мавҷуда ҷиҳати ҷоннок кардани фаъолият дар самти сармоягузорӣ оид ба сармояи дохиливу хориҷӣ таҳияи лоиҳаҳои нави сармоягузорӣ ва ҷалби бештари сармояи мустақим ба иқтисодиёт бо мақсади амалӣ кардани стратегияи саноатикунони мамлакат, ташвиқи тарғиби васеи имкониятҳои сармоягузорӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят чораҳои зарурӣ андешида шуда, як қатор лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаҳои варзиш, сайёҳӣ, кишоварзӣ, маориф, нақлиёт ва роҳҳо, обтаъминкунӣ, саноат, тандурустӣ, фарҳанг ва энергетика ҷиҳати ворид намудани лоиҳаҳо ба Барномаҳои сармоягузориҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои мувофиқакунии ва пешниҳод ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда мешаванд.
- Дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда дар вилоят 16 корхонаву коргоҳи нав дар соҳаҳои саноати сабук, химия, масолеҳи бинокорӣ ва хӯрокворӣ бо 114 ҷойи корӣ таъсис дода шуд.
- Ҳаҷми истехсоли маҳсулоти саноатӣ ба маблағи наздик 3,2 млрд. сомонӣ расонида шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 117,0 фоизро ташкил медиҳад.

**Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ВМКБ.** Дар ҳудуди вилоят барои беҳдошти

шароити муассисаҳои маорифу тандурустӣ, нақлиёт, обёрӣ ва корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ 10 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ татбиқ шуда истодааст, ки маблағи то имрӯз азхудшудаи онҳо беш аз 70 миллион сомониро ташкил медиҳад.

- Тибқи ҳисоботи оморӣ дар шаш моҳи соли 2020 – 7 корхонаю ташкилот дар вилоят бо сармояҳои хориҷӣ фаъолият карданд. Дар ҳамин давра ба вилоят 22408,2 ҳазор сомонӣ сармояи хориҷӣ ворид шудааст. Аз ҳаҷми умумии маблағи зикргардида 21940,2 ҳазор сомонӣ сармояҳои мустақим ва 468 ҳазор сомонӣ дигар сармояҳо ташкил медиҳанд.
- Сармоягузориҳои хориҷӣ, ки дар соли 2020 ба вилоят ворид шудаанд, 17353,3 ҳазор сомонӣ (ё 77,4 фоиз) аз давлати Швейтсария, 2782,9 ҳазор сомонӣ (ё 12,4 фоиз) аз ИМА ва 2272,0 ҳазор сомонӣ (ё 10,2 фоиз) аз фонди Саудии рушд мебошанд.
- Сармояҳои мустақим асосан ба соҳаҳои иҷтимоӣ – 80,5 фоиз, энергетика – 7,7 фоиз, об – 11,8 фоиз равона карда шудаанд.
- Бо мақсади фаъол гардонидани баҳши хусусӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ ва беҳтар намудани фазои соҳибкориву сармоягузорӣ, дастрасии аҳоли ва соҳибкорони хурду миёна ба манбаъҳои молиявӣ афзун гардида, аз ҷониби бонкҳо ва ташкилотҳои қарздиҳӣ дар вилоят фаъолиятдошта дар давоми моҳҳои январ-декабри соли 2020 ба маблағи зиёда аз 29,03 миллион сомонӣ қарзҳои хурд дода шудаанд.
- Аз ҷониби муассисаи давлатии «Фонди дастгирии соҳибкорӣ» - и назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми нимсолаи аввали соли 2020 дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят ба 3 субъекти соҳибкорӣ оид ба бунёди коргоҳи хурди истеҳсоли бо таъсиси 10 ҷойи корӣ ба маблағи 778,0 ҳазор сомонӣ қарзҳои имтиёзноки давлати ҷудо карда шудааст.

Аз ҷониби дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати фароҳам овардани фазои мусоид ва ҷорӣ намудани усулҳои ҳавасмандагардонии фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ, таҳия ва амалсозии лоиҳаҳои гуногуни сармоягузорӣ вобаста ба таҳлили хусусиятҳои хоси манотик, захираҳои табиӣ ва инсонӣ, иқлим ва шароити ҷойгиршавии онҳо мунтазам семинарҳои омӯзишӣ, сӯҳбату вохуриҳои мақсаднокро бо соҳибкорону хунармандон ташкилу баргузор намуда, ҷиҳати ҷалбу ҳидояти онҳо баҳри ташкил намудани коргоҳҳои истеҳсоли, таъсиси ҷойҳои кории доимӣ, ба роҳ мондани коркарди маҳсулоти саноатӣ, маҳсулоти кишоварзӣ ва ғайра пешниҳоду тавсияҳо дода, корҳои ташвиқотию фаҳмондадиҳӣ дар ин самт ба

		роҳ монда мешавад.
17	<p>Вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо чихати иҷрои пурра ва саривактии супоришҳои протоколи Шӯро ва нақшаи чорабиниҳои қабулшуда, муносибати ҷиддӣ намуда, ҳангоми таҳия ва мувофиқасозии санадҳо пешниҳоди бахши хусусиро ба эътибор гиранд;</p> <p>- корхоро дар самти боз ҳам содда намудани расмиёти ҳуҷҷатгузорӣ, аз байн бурдани монеаҳои сунъӣ ва кам кардани хароҷоти иловагии соҳибкору сармоягузoron мунтазам таквият диҳанд.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 16 июли соли 2020 ҷаласаи якуми Гуруҳи кории Шӯрои машваратии назди раиси вилояти Хатлон оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ вобаста ба амалӣ намудани протоколи ҷаласаи 19-уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмин намудани дастрасии субъектҳои соҳибкорӣ ба хизматрасониҳои босифати давлатӣ ва истифодаи васеи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ гузаронида шуд;</li> <li>➤ 25 августи соли 2020 ҷаласаи дууми Гуруҳи кории Шӯрои машваратии назди раиси вилояти Хатлон оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ вобаста ба амалӣ намудани протоколи ҷаласаи 19-уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмин намудани дастрасии субъектҳои соҳибкорӣ ба хизматрасониҳои босифати давлатӣ ва истифодаи васеи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ гузаронида шуд;</li> <li>➤ 30 июли соли 2020 ва 18 августи соли 2020 вохӯриҳои мақсадноки Гуруҳи кории Шӯрои машваратии назди раиси вилояти Хатлон оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ бо ҷалби аъзои Гуруҳи корӣ аз намояндагони мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, иттиҳодияҳои соҳибкорон ва бахши хусусӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ гузаронида шуд;</li> <li>➤ 1 октябри соли 2020 ҷаласаи сенздаҳуми Шӯрои машваратии назди раиси вилояти Хатлон оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ ташкил ва баргузор гардид;</li> <li>➤ 2 октябри соли 2020 ҷаласаи шашуми Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар водии Рашт дар ноҳияи Лахш бо ҷалби аъзои Шӯро, намояндагони бахши хусусӣ ва шарикони рушд ташкил ва баргузор гардид;</li> <li>➤ 7 декабри соли 2020 ҷаласаи Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар ноҳияи Рашт ташкил ва баргузор гардид;</li> <li>➤ 20 декабри соли 2020 ҷаласаи дууми Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар ноҳияи Нуробод баргузор гардид;</li> <li>➤ 23 декабри соли 2020 ҷаласаи чоруми Шӯрои машваратии назди Раиси вилоят Суғд оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ташкил ва баргузор гардид.</li> </ul>

		<p>Тибқи мактубҳои расмии мақомоти маҳаллӣ ҳамкориҳои судманд бо соҳибкорон ба роҳ монанд шуда, мунтазам вохӯриву мулоқотҳо ва семинарҳои омӯзишӣ чиҳати такмили донишҳои иқтисодиву ҳуқуқӣ ва масъулияти андозсупории соҳибкорон, ҷалби ҷавонон, занон ба фаъолияти соҳибкорӣ, омӯзиши тартиби таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои ҷалби сармояи дохиливу берунӣ, заминаҳои қонунгузори татбиқи фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар масъалаҳои соҳибкориву сармоягузорӣ ташкил ва гузаронида мешавад.</p> <p>Ҳамчунин, саҳми соҳибкорони минтақаҳо дар корҳои ободонии вобаста ба таҷлили 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле назаррас аст.</p>
18	<p>Котиби масъули Шӯро якҷо бо Котиботи Шӯрои машваратӣ чиҳати таҳким бахшидан ва самаранок ба роҳ мондани фаъолияти шӯроҳои машваратии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо тадбирҳои заруриро амалӣ намояд.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Лоиҳаи Низомномаи намунавии Шӯрои соҳибкориву сармоягузори назди раис(он)– и ВМКБ (вилояти Хатлон, вилояти Суғд, шаҳру ноҳияҳо) таҳия ва ба мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатии ВМКБ, вилоятҳои Хатлон ва Суғд, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ исрол карда шуд;</li> <li>➤ Як қатор мулоқоту вохӯриҳо бо намояндагони шӯроҳои машваратии минтақавӣ вобаста ба ислоҳот ва тадбирҳои Ҳукумати мамлакат чиҳати дастгирии соҳибкорӣ дар шарити сирояти пандемияи COVID-19 ташкил ва гузаронида шуд;</li> <li>➤ Соли ҷорӣ шӯрои машваратии назди Раиси вилояти Хатлон оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ оид ба масъалаи таъмин намудани дастрасии субъектҳои соҳибкорӣ ба хизматрасониҳои босифати давлатӣ, 2 ҷаласаи корӣ ва 2 вохӯрии мақсаднок чиҳати беҳтар намудани хизматрасониҳои давлатӣ пурсиш миёни соҳибкорзанону ҷавонон гузаронида, натиҷаи он дар ҷаласаи навбатии Шӯро баррасӣ мегардад. Дар 6 моҳи соли ҷорӣ ҷаласаҳои кори Шӯрои машваратии назди раисони шаҳру ноҳияҳо оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузори Бохтар, Кӯлоб, Леваконт, Норак, Восеъ, Вахш, муминобод, Шаҳритуз, Ҷалолиддин Балхӣ, Чайхун Дӯстӣ, Мир Саид Али Ҳамадонӣ, Хуросон, Кӯшонӣён, Ёвон, Фархор, Абдурахмони Ҷомӣ, балҷувон, Темурмалик, Панҷ, Ховалинӣг, шамсиддин Шоҳин ва Носири Хусрав баргузор гардида, чиҳати иҷрои дастуру супоришҳо ахборот пешниҳод намудаанд;</li> <li>➤ 2 октябри соли 2020 ҷаласаи шашуми Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар водии Рашт дар ноҳияи Лахш бо ҷалби аъзои Шӯро, намояндагони бахши хусусӣ ва шарикони рушд ташкил ва баргузор гардид;</li> </ul>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 2 октябри соли 2020 Маркази иттилоотӣ ва машваратии соҳибкории ҷавонон дар водии Рашт ифтитоҳ ёфт;</li><li>➤ 26 ноябри соли 2020 ҷаласаи Шӯрои машваратии назди Раиси вилоят баргузор гардид. Ҷаласаи мазкур таҳти роҳбарии раиси вилоят гузаронида шуда, мавзӯҳои мубрами фаъолияти соҳибкорӣю сармоягузори вилоят ва мушкилиҳо дар ин самт мавриди муҳокима қарор гирифтанд;</li><li>➤ Шӯроҳои машваратии назди раисони ноҳияҳои Шугнон, Рӯшон, Ванҷ, Ишкошим ва Дарвоз ташкил гардида, тибқи нақша фаъолият мекунанд. Ҷаласаҳои шӯроҳои машваратӣ мунтазам ташкил ва баргузор гардида, пешниҳод вобаста ба рафти мушкилоти ҷойдоштаи соҳа пешниҳод карда мешаванд;</li><li>➤ 23 декабри соли 2020 ҷаласаи ҷоруми Шӯрои машваратии назди Раиси вилоят Суғд оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ташкил ва баргузор гардид.</li><li>➤ Дар ҷаласаҳо аъзои Шӯро, соҳибкорон ва шарикони рушд, намояндагони бизнес-ассотсиатсияҳо, ширкатҳои сайёҳӣ, банкҳо ва ташкилотҳои қарздиҳӣ, консулгарии давлатҳои хориҷӣ, роҳбарони як қатор сохторҳои мақомоти давлатӣ иштирок намудаанд.</li></ul> |
|--|---|